

## 127782 - Баъзе аз сифатони ҳамсари солеҳа дар ҳадисҳои набавӣ

### савол

#### Беҳтарин занон:

Аъробие оиди беҳтарин занон пурсида шуд. Дар ҷавоб гуфт: Беҳтарини занон занест, ки ҳар гоҳ сухан кунад, рост гӯяд, ҳар гоҳ ғазаб намояд, нарми кунад, ҳар гоҳ бихандад, табассум намояд, ҳар гоҳ амалеро ичро кунад, бо беҳтарин ваҷҳ анҷом бидиҳад, оне ки хонаи худро лозим бигирад, шавҳарашро нофармонӣ накунад, дар қавми худ азиз, vale ҳуд хоккор бошад, дилёб бошаду тавалудкунанда (серфарзанд) ва тамоми корҳояш сазовори таҳсин бошад.

Расулуллоҳ (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) фармудааст: «**Оё ба шумо занҳои биҳиштиатонро хабар надиҳам? Зани вадуд (дилёб), валуд (тавалудкунандаю серфарзанд), рашкбаранда бар шавҳар, ҳар гоҳ (шавҳарро) азият бидиҳад, ё (аз ҷониби шавҳар) азият шавад, ба назди шавҳараш омада, дасташро гирифта мегӯяд: "Қасам ба Аллоҳ, то аз ман розӣ нашавед, ҷашм барҳам наҳоҳам ниҳод". Ў биҳиштӣ аст. Ў биҳиштӣ аст. Ў биҳиштӣ аст».** Маънои ҷумлаи охир: «**Ҷашм барҳам наҳоҳам ниҳод**». Яъне хоб наҳоҳам кард ва осуда хотир наҳоҳам шуд.

#### Бадтарин занон:

Ба аъробие гуфта шуд: Бароямон бадтарин занонро васф намо. Гуфт: Бадтарини занҳо зани беморнок (дардманд), забонаш мисли ханҷар аст, беҳуда гирия мекунад, бидуни ҳеч ҷизи тааҷҷубовар меҳандад, суханаш таҳдидомез, овозаш баланд аст, некиҳоро зери хок менамояд, бадиҳоро фош мекунад, замонаро бар зидди шавҳараш кӯмак менамояд, шавҳарашро бар зидди замона кӯмак намекунад, агар шавҳараш ба хона дарояд, ў мебарояд, агар шавҳараш аз хона барояд, ў ба хона медарояд, агар шавҳараш гирия кунад, ў меҳандад, агар шавҳараш бихандад, ў гирия мекунад, гирияву нола менамояд, дар ҳоле ки ў ҳуд ситамгару золим аст, шаҳодату гувоҳӣ медиҳад,

дар ҳоле ки (дар вақти ҳодиса) вучуд надошт, забонаш олудаи дурӯғ ва ашки ҷашмонаш ба хотири зиштиҳо қатра-қатра резон аст. Аллоҳ ўро ба доду фарёд, ҳалокату бадбахтӣ ва умури бузург мубтало кардааст. Ин аст бадтарини занон. Оиди ин мавзӯъ чӣ назар доред?

## Чавоби муфассал

Ҳамду сано барои Аллоҳ.

Ҳадиси дар ин ҷо воридшуда ҳадиси саҳех мебошад, ки паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) фармудааст:

**«Оё ба шумо мардҳои биҳиштиатонро хабар надиҳам?»**

**Паёмбар дар биҳишт аст, сиддиқ дар биҳишт аст, шаҳид дар биҳишт аст, навзод дар биҳишт аст ва марде, ки бародарашро дар гӯшай шаҳр танҳо ба хотири Аллоҳ зиёрат мекунад, дар биҳишт аст.**

**Оё ба шумо занҳои биҳиштиатонро хабар надиҳам?»**

**Зани вадуд (дилёб), валуд (тавалудкунандаю серфарзанд), ҳар гоҳ (бар шавҳар) ғазаб намояд ё (аз ҷониби шавҳар) ба ў бадӣ карда шавад ё шавҳар (бар ў) ғазаб намояд, мегӯяд: Дастам дар дasti шумост, то аз ман розӣ нашавед, ҷашм барҳам наҳоҳам ниҳод».**

Ин ҳадис аз Анас, Ибни Аббос ва Каъб ибни Уцра (Аллоҳ аз онҳо хушнуд бод) ривоят карда шудааст.

Насой дар "Ал-Кубро" (5/361), Табаронӣ дар "Ал-Кабир" (19/14) ва дар "Ал-Авсат" (6/301), (2/242) ва Абунаим дар "Ал-Ҳиля" (4/303) ин ҳадисро ривоят кардаанд. Шайх Албонӣ гуфтааст: Санади ровиёни ҳадис боэътимод, ровиёни Муслим мебошанд, танҳо Ҳалаф дар охир ихтилот кардааст, вале ҳадис шавоҳиди дигаре ҳам дорад, ки ин ҳадисро тақвият мебахшад. "Ассилсилату-с-саҳиҳа" (287, 3380).

Мановӣ (раҳмати Аллоҳ бар ў бод) гуфтааст:

«**Ал-Вадуд**» «**الودود**» : Яъне, зане ки худро ба шавҳари худ маҳбуб мегардонад.

«**Ҳар гоҳ зулм карда шавад**». Яъне, шавҳараш ўро зулм кунад, масалан дар нафақа кӯтоҳӣ намояд ва ё дар тақсимот ва ё дар дигар ҳуқуқ зулм кунад, бо меҳрубонӣ ба ў мегӯяд: «**Дастам дар дasti шумост**». Яъне: Вучуду ҳастиам дар ихтиёри шумост. «**Чашм барҳам наҳоҳам ниҳод**». Яъне: Хоб наҳоҳам рафт. Поёни сухан.

Ба ҷавоби саволи рақами ([71225](#)) ва ([96584](#)) руҷӯъ карда шавад.

Ҳамчунин метавонед ба китоби "**Чиҳил насиҳат барои ислоҳи хонавода**" дар қисми китобҳои сомонаамон руҷӯъ намоед.

Аллоҳ донотар аст.